

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Абдурахимов Бахтиёр Абдурахимович дар мавзуи «Таъсирпазирии мутақобилаи адабиёти навини тоҷик ва матбуот дар оғози асри XX» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисосҳои 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ ва 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ

Мавзуи пажӯҳише, ки дар автореферати мазкур пешниҳод мегардад, ба ҷаҳони андешаҳои адабӣ ва рӯзноманигорӣ марбут буда, бо заминаи таърихии оғози асри бист пайванди мустақим дорад ва дар он таҷассуми як давраи пурпечутобу ҳассоси фарҳанги миллӣ эҳсос мешавад. Дар доираи ин қор, муаллиф масъалаи муносибатҳои ду падидаи таъсиргузор: адабиёти навини тоҷик ва матбуоти аввалини тоҷикиро мавриди баррасии амиқ қарор дода, ба рӯи хонанда манзараи густурдаи ҳамбастагии илму эҷод ва сиёсату маорифро мекушояд.

Муқаддимаи автореферат бо зикри аҳамияти илмиву амалӣ ва арзиши миллӣ оғоз мегардад ва хонандаро ба ҷаҳоне мебарад, ки дар он суҳан аз нақши матбуот дар бедории фикрӣ ва ташаккули ҳувияти миллӣ меравад. Таъкид мешавад, ки матбуот ва адабиёт дар як низоми ҳамкорӣ ҷомеаро ба роҳи маърифат ва худшиносӣ раҳнамун гаштаанд. Бо ин ҳама, пажӯҳишгар талош кардааст, ки мавзуро аз диди муосир низ арзёбӣ кунад: робитаи рӯзноманигорӣ ва эҷодиёти бадеӣ, ки дар ибтидои садаи гузашта таъсис ёфт, имрӯз низ метавонад намунаи ибрат бошад ва барои ҷомеаи муосир дарси худшиносӣ ва ифтихори миллӣ бахшад.

Диссертант бо диққати хоса нишон медиҳад, ки таъсири мутақобилаи матбуот ва адабиёт дар ташаккули жанрҳои тоза нақши асосӣ бозидааст: ҳикоя ва фелетон, ҳаҷвия ва очерк, саҳнача ва намоишнома, ки баъдтар ба бахшҳои муҳимми адабиёти навини тоҷик табдил ёфтанд, маҳз дар ҳамин саҳифаҳои нашрияҳо поягузорӣ шудаанд. Муаллиф бо истидлолҳои мушаххас собит менамояд, ки наشري публитсистикаи бадеӣ ва тарҷумаҳои адабӣ дар рӯзномаву маҷаллаҳои нахустини тоҷикӣ на танҳо ба шаклгирии сабку услуби тоза мусоидат кард, балки ба қавӣ шудани ҳувияти миллӣ ва худшиносии фарҳангӣ низ таъсири назаррас расонд.

Муҳимтарин арзиши ин пажухиш дар он аст, ки муаллиф тавонистааст равобити мутақобилаи адабиёти навини тоҷик ва матбуоти ибтидои асри бистро ба таври густурда ва бисёрҷанба мавриди таҳлил қарор диҳад, то нишон диҳад, ки чӣ гуна каломи бадеӣ ва сухани рӯзноманигорӣ дар як ҳамбастагӣ ҷомеаро ба сӯи бедорӣ ва худшиносӣ раҳнамун гаштаанд. Бояд таъкид намуд, ки муҳаққиқ бо истифода аз сарчашмаҳои гуногун, аз ҷумла, рӯзномаву маҷаллаҳои аввалини тоҷикӣ, осори адибони барҷаста ва пажухишҳои муосир, тавонистааст хулосаҳои муътамад ба даст оварад.

Дар баробари арзиши сарчашмагӣ, ҷолиб он аст, ки диссертант мавзӯро бо диди муосир таҳлил намуда, робитаҳои адабу матбуотро на танҳо ҳамчун падидаи таърихӣ, балки ҳамчун равзанае ба ҷаҳони имрӯз арзёбӣ кардааст. Бо ин васила, пажухиш на танҳо ба илми адабиётшиносӣ ва рӯзноманигорӣ хидмат мекунад, балки барои таҳкими заминаҳои методологии омӯзиши равандҳои фарҳангиву иҷтимоӣ низ аҳаммияти хоса дорад.

Ҳарчанд кори илмӣ бо ҷиддият ва заҳмати фаровон анҷом пазируфтааст, бархе нуктаҳои низ ҳастанд, ки метавонанд мавриди таваҷҷуҳи бештар қарор гиранд. Пеш аз ҳама, бояд гуфт, ки дар баъзе қисматҳои кори илмӣ тафсилоти зиёдтар ба назар мерасад, ки онҳоро метавон бо шеваи мухтасар иваз намуд, то матн фасоҳати бештар пайдо кунад.

Гузашта аз ин, дар баррасии баъзе жанрҳо, аз ҷумла, фелетон ва ҳаҷвия, шояд имкони боз ҳам муфассалтар нишон додани таъсири онҳо ба афкори ҷамъиятӣ вучуд дошт, ки муаллиф онро мухтасар гузаштааст. Дар бахши барномаҳои амалии истифодаи натиҷаҳо низ бештар ба соҳаи донишгоҳҳо таъия шудааст, ҳол он ки имкони татбиқи он дар муассисаҳои миёна ва марказҳои омӯзишии ҷомеа низ вучуд дорад.

Бо вучуди нуктаҳои зикршуда, ки бештар хусусияти ислоҳӣ ва такмилкунанда доранд, арзёбии умумии пажухиш нишон медиҳад, ки кори илмӣ муаллиф дорои аҳаммияти назариявӣ ва амалӣ мебошад ва натиҷаҳои он қобили эътимод ва татбиқпазир мебошанд. Диссертант бо истифодаи манобеи гуногун ва усулҳои таҳлилии муосир тавонистааст робитаҳои мутақобилаи адабиёт ва матбуотро дар оғози асри бист дар шакли илмӣ ва далелнок пешниҳод кунад ва ҷои холи илми муосирро пур созад.

Дар хулоса метавон гуфт, ки кори пешниҳодшуда намунаи арзандаи пажухиши илмӣ буда, ба густариши дониш дар соҳаи адабиётшиносӣ ва рӯзноманигории тоҷик сахми воқеӣ мегузорад. Тавсия дода мешавад, ки диссертант бо ҳамин кор ба Ҳимояи илмии худ роҳ ёбад ва натиҷаҳои пажухишаш ба сифати дастури назариявӣ ва амалии омӯзиш дар мактабҳои олии ва марказҳои таҳқиқӣ истифода шаванд. Ҳимояи чунин кори пурмухтаво ва муфид метавонад на танҳо ба рушди илми филология, балки ба таҳкими худшиносии миллӣ ва пойдории арзишҳои фарҳангии тоҷикон мусоидат намояд.

Доктори илмҳои филологӣ,
дотсенти кафедраи лингвистикаи Филиали
Донишгоҳи давлатии Москва ба номи
М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе

Ҳасанова Т.Ғ.

“18” сентябри соли 2025.

Нишонӣ: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шаҳри Душанбе, н.И. Сомони, к. Бухоро,
бинои 34, блок Г, хучраи 7
Тел.: (+992) 93-510-11-16
E-mail: azamat99996@mail.ru

Имзои Т.Ғ. Ҳасановаро тасдиқ менамоям.
сардори шуъбаи сиёсати кадрҳо ва корҳои махсуси
Филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи
М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе



Пирназар С.М.

Нишонӣ: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шаҳри Душанбе, к. Бохтар, 35/1.
Телефон: (+992-37) 221-99-41.
Сомонаи расмӣ: www.msu.tj

“18” сентябри соли 2025.